

**УДК 34С6  
ББК 67.042 (2Т)**

**ДОИР БА ЗАМИНАҲОИ  
ИҶТИМОЙ-ХУҚУҚИИ ТАҲКИМИ  
ҚОНУНИЯТ ВА ТАРТИБОТИ  
ХУҚУҚӢ ДАР ТОЧИКИСТОН**

**О СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ  
ОСНОВЕ УКРЕПЛЕНИЯ  
ЗАКОННОСТИ И  
ПРАВОПОРЯДКА В  
ТАДЖИКИСТАНЕ**

**ON SOCIAL-LEGAL BASIS OF  
STRENGTHENING IN REGARD TO  
LEGITIMATENESS AND LAW ORDER  
IN TAJIKISTAN**

**Қаландарова Маҳбуба Дадоҷоновна,  
ассистенти кафедраи ҳуқуқи судӣ ва  
назорати прокурории ДДҲБСТ  
(Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**Қаландарова Махбуба Дададжановна,  
ассистент кафедры судебного права и  
прокурорского надзора Таджикского  
государственного университета права,  
бизнеса и политики  
(Таджикистан, Худжанд)**

**Kalandarova Makhbuba Dadajanovna,  
assistant of the department of forensic law of  
the juridical faculty under the Tajik State  
University of Law, Business and Politics  
(Tajikistan, Khujand)  
E-MAIL: raksana.tj\_ulibka@mail.ru**

**Ключевые слова:** законность, правопорядок, защита, справедливость, противодействие, гарантии, принцип, коррупция.

Статья посвящена анализу эффективности механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина в постсоветском Таджикистане, необходимости разработки его основополагающих теоретических положений и путей их реализации. В условиях социально-правовых реформ в Таджикистане особое значение приобретают теоретические и практические вопросы совершенствования механизмов охраны и защиты прав и свобод личности. С учетом происходящих перемен автором рассматриваются социально-правовые основы укрепления законности и правопорядка в Республике Таджикистан, обосновываются выводы о необходимости совершенствования механизма защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности в стране с учетом судебно-правовой реформы.

**Key words:** legitimacy, law order, advocacy, justice, counteraction, guarantees, principle, corruption

The article presents an analysis of advocacy mechanism effectiveness concerned with rights and freedoms of man and citizen in post-Soviet Tajikistan, necessity of elaboration of its major theoretical provisions and the ways of their realization. Taking into account the changes in the society the author considers social-legal grounds of strengthening legitimacy and law order in Tajikistan Republic, substantiates the necessity of improving a mechanism of advocacy of citizen's rights and freedoms, insurance of legitimacy in the country; forensic-legal reform being taken into consideration as well.

Зарурати таҳқими қонуният ва тартиботи ҳуқуқиро дар Тоҷикистон, ки яке аз ҳадафҳои асосӣ ва муҳими таъмини истиқлолияти давлатӣ ба шумор меравад, вазъияти сиёсиву иҷтимоӣ дар кишвар, ҳанӯз аз вақти қабул гардидани Эъломияи истиқлолияти Тоҷикистон (1991) тақозо мекард. Лекин бо сабабҳои маълум дар кишвар пурра таъмин кардани риоя ва ичрои қонунҳо ва тартиботи ҳуқуқӣ имконнопазир гардид.

Таҳқими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ дар солҳои нахустини истиқлолияти давлатӣ аз ҳар ҷиҳат аз сифати фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вобаста буд. Бино-бар ин, вазъияти сиёсии дар ҷумҳурӣ ба миён омадаро ба назар гирифта, ҳанӯз 31 декабри соли 1992 Э.Раҳмон мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва соҳторҳои низомиро вазифадор карда буд, ки фаъолияти худро дар бобати пурзӯр намудани муқовимат зидди ҷинояткорӣ дар ҳама самтҳо (хусусан зидди ғоратгарӣ, роҳзаниӣ, талаву тороҷ карданӣ амволи давлатӣ ва ҷамъиятӣ, фасод, ифротгарӣ, терроризм), инчунин дар самти таҳқими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандон, пурзӯр намоянд [14]. Ҷунки таъмини сулҳо ваҳдат, ҳомӯш кардани алангай ҷанги гражданиӣ дар кишвар, барқарор кардани соҳторҳои фалаҷгардида, тамоми соҳаҳои ҳалқ ва ниҳоят барпо кардани заминаҳои давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати ҳимоя ва танзими боэътиномиди ҳуқуқии тамоми муносибатҳои ҷамъиятиро тақозо мекард.

Таҳия ва қабул шудани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (1994) яке аз дастовардҳои муҳими миллӣ буд, ки муқаддасоти миллӣ, собиқаи давлатдории миллӣ, истифодаи васеи арзишҳои умунибашарӣ, анъанаҳо ва осори таърихии миллиро эълон кард, онҳоро таҳти ҳимоя ва мавриди амал қарор дод [11, с.2].

Минбаъд, мақомоти қонунгузор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як силсила қонунҳои ҷавобғӯи талаботҳои меъёрҳои байналхалқиро қабул кард.

Ақидаҳои назариявӣ нисбат ба мағҳуму моҳияти қонуният ва роҳҳои таъмин намудани он низ дигаргун гаштанд. Мутахассисони соҳа доир ба ин масъалаҳо андешаҳои гуногунро пешниҳод ва асосонок мекунанд [5, с.10].

Байни ақидаҳои муҳталиф оид ба мағҳумҳои тартиботи ҳуқуқӣ, қонуният ва роҳҳои таҳқими қонуният [6, с.124] нуқтаи назари профессор Сотиволдиеv Р.Ш. хеле ҷолиб мебошад. Ҳусусан, дар робита бо андешаи қонуни ҳуқуқӣ ва ҳуқуқи инсон мағҳуми «қонунияти ҳуқуқӣ», пешниҳод ва асосонок шудааст, ки ҷоизи дастгирӣ аст [14]. Ин ақидаҳоро минбаъд Р.Д. Фоибов тақвият бахшида қайд мекунад, ки яке аз шартҳои рушди қонунгузории ҳуқуқӣ беҳтар намудани сифати татбиқи ҳуқуқ аз ҷониби мақомоти судии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад [7, с.22].

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибихтиёй, истиқлолият ва тамомияти арзии Тоҷикистон, даҳлнопазирии ҳудуди кишвар, моҳият ва вазифаҳои давлат, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, забони давлатӣ, рамзҳои давлатӣ ва шаклҳои давлатдории Тоҷикистон, ҳадафҳои сиёсати дохилиӣ ва хориҷии давлат, асосҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии давлат ва ҷомеаи Тоҷикистон эълон шудаанд. Конститутсия Ҷумҳурии Тоҷикистонро давлати соҳибихтиёй, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона эълон кард (м.1), ки ҷавобғӯи ҳадаф ва талаботи инкишофи ҷомеаи демократӣ дар ҷаҳони мутамаддин буда, ҳоло дар конститутсияҳои ҳамаи давлатҳои демократии дунё ифода гаштааст.

Дар Тоҷикистон мазмуни қонунҳоро ҳуқуқи инсон ташкил дода, риоя, ичрои меъёрҳои он ба таъмин намудани ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии инсон

равона шуданд. Сифати дар амал, воқеан татбиқ шудани онҳо (хуқуқи инсон) дар муқоиса бо мувофиқати онҳо (санад ва ё амали татбиқ) баadolat ва ба арзиши олий доштани хуқуқи инсон муайян карда мешавад.

Таҳдилҳо муайян карда шудааст, ки қонуният ҳамчун принсип, ғоя, усул, низом ва талабот дар фаҳмиши васеъ ифода ёфта метавонад. Тартиботи хуқуқӣ бошад бо хуқуқ алоқаманд буда, натиҷаи амали гаштани меъёрҳои хуқуқиро ифода мекунад.

Айни замон, агар ба унсурҳои соҳтори дохилии қонуният дикқат дихем, онҳо пахлухои чудогонаи қонуниятро инъикос мекунанд:

- қабул гардидан ва мавриди амал қарор дода шудани маҷмӯи санадҳои меъёрию хуқуқӣ (қонунҳо) аз ҷониби мақомоти олии қонунбарор;
- мазмуни санадҳои меъёрию хуқуқиро ташкил додани хуқуқи инсон;
- ҳусусияти ҳатмӣ доштани риоя ва иҷрои меъёрҳои санадҳои меъёрию хуқуқӣ барои ҳама;
- ба меъёрҳои муқарраркардаи қонун мутобиқат қардани санадҳои зерқонунӣ;
- боиси ҷавобгарии хуқуқӣ гаштани риоя ва иҷро нашудани меъёрҳои муқарраркардаи санадҳои меъёрию хуқуқӣ;
- таҳти назорати мақомоти давлатӣ қарор дода шудани ҷараёни риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо.

Аз ин рӯ, ба ҳулоса омадан мункин аст, ки унсурҳои номбаршуда танҳо дар алоқамандӣ бо ҳамдигар метавонанд моҳияти қонуниятро пурра ифода ва таҷассум намоянд. Минбаъд, қонуният ифодагар, нишондиҳандай сатҳи риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи нишондодҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва санадҳои меъёрий-хуқуқӣ (ки мазмуни онҳоро эътироф, риояи амали ва таҳти ҳимояи давлат қарор доштани хуқуқи инсон ташкил медиҳанд), аз тарафи тамоми мақомоти давлатӣ, ташкилот, муассиса, корхонаҳо, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо эътироф мешавад. Риоя, иҷро ва татбиқи дурусту одилонаи меъёрҳои хуқуқӣ - унсурҳои дохилии амалигардии меъёрҳои хуқуқӣ, нишондод ва талаботи хуқуқӣ ба шумор рафта, дар ягонагӣ меҳвари принсипи қонуниятро ташкил доданд. Тартиботи хуқуқӣ бошад натиҷаи амали гаштани қонуният, сатҳи иҷрои талаботи меъёрҳои хуқуқиро таҷассум менамояд.

Қонуният – принсипи умумиҳуқуқӣ эътироф гардида, аз Конститутсияи амалкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегирад. Моддаи 10 Конститутсияи ҔТ волоияти Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои хуқуқиро дар қаламрави ҷумҳури қатъиян тасдиқ намуда, эътибори умумиҳуқуқӣ, умумиҳатмӣ ва қатъӣ доштани онҳоро муайян кард.

Дар раванди бунёди давлати нав, давлати демокративу ҳуқуқбунёд, ки ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар мадди аввал қарор ғирифт, сатҳи маърифати ҳуқуқии аҳолӣ низ баланд гардид. Конун ба ҳифзу ҳимояи инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ равона қарда шуд, мавқеи шаҳс дар ҷомеа мустаҳкам гардид, барои истифодаи нерӯи моддиву маънавии вай, зиндагии осуда ва озоду шоистаи шаҳрвандон дар ҷомеа мусоидат намуд, ба ташкили фазои мӯътадили соҳибкорӣ ва фаъолияти муназзами мақомоти давлатӣ, корхонаҳо ва ташкилоту муассисаҳо замина гузошт.

Баъди қабули Конститутсияи кишвар ва ҳамчун шоҳаи мустақили ҳокимиияти давлатӣ эътироф гардидани суд, аз ҷониби давлат ҷиҳати таҳқими асосҳои он пайваста таваҷҷӯҳ зохир қарда шуд. Чунки инсоният дар ҳама марҳилаҳои таъриҳӣ дар ҷустуҷӯӣ роҳҳои самаранок ва мақсадноки таъмину барқарор қардани адолати

иҷтимоӣ, такмил додани шаклҳои ба амалбарории он буд. Шакли судии таъмини адолати иҷтимоӣ дар Тоҷикистон яке аз дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ гардид, ки минбаъд бо воситаи низоми мустақили мақомотҳои судӣ ва ҳокимияти судӣ амали гашта, чун воситаи асосии таъмини кафолатҳо ва химояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд эътироф мешавад. Моҳияти маънавӣ доштани адолат, чун ифодакунандаи сатҳи мӯътадили ҳаёти иҷтимоӣ, ки шароити мусоиди ором, арзанда ва осиштаи ҳаёти инсонро таҷассум мекунад, аз меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (м.1) сарчашма гирифтааст. Таъмини адолат аз ҷониби мақомоти судӣ он гоҳ ногузир мегардад, ки агар зарурати бо даҳолати давлат маҳдуд кардани ҳуқуқу озодӣ (м.14), ба танзим даровардани низоъҳо дар муносабатҳои ҷамъиятӣ ба миён оянд. Давлат бо ин роҳ қӯшиш мекунад, тартиботи ҳуқуқӣ ва меъёри рафтори аъзои ҷамъиятро, ки ҷорӣ кардааст, аз таҷовуз химоя қунад, низоъро ҳал ва ҳуқуқи вайроншударо барқарор намояд. Яъне, адолати судӣ ҳусусияти давлатӣ-ҳуқуқӣ гирифта, бо нақш ва таъиноти иҷтимоии он алоқамандии бевосита пайдо кард, одилона ҳал кардани ҳама гуна баҳсҳо аз ҷониби суд талаботи асосии фаъолияти онҳо муқаррар гардид [9, с.8].

Дар ин раванд, давра ба давра татбиқ шудани ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ ва дар доираи он такмилу таҳқим баҳшидан ба сохтор ва фаъолияти мақомоти судӣ, мустаҳкам намудани асосҳои моддиву техникии онҳо ва беҳтар кардани вазъи ҳуқуқиву иҷтимоии судяҳо, иштирокчиёни мурофиаи судӣ тадбирҳои мушахҳас андешида шуданд [8]. Аз ҷумла, як қатор қонунҳо қабул шуданд, ки ба баланд бардоштани сифати баамалбарории адолати судӣ равона шудаанд.

Дар ҷараёни пешбурди парвандаҳои ҷиноятӣ тамоми иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятӣ, аз ҷумла ҳешовандони наздики онҳо таҳти химояи давлатӣ қарор дода шуданд. Ҳимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятӣ (инчунин ҳешовандони наздики онҳо) аз татбиқ намудани ҷораҳои амниятие, ки ба ҳифзи ҳаёт, саломатӣ ва (ё) молу мулки онҳо равона гардидаанд, инчунин ҷораҳои дастгирии иҷтимоии шаҳсони номбурда бо сабаби иштироки онҳо дар мурофиаи судии ҷиноятӣ иборат мебошанд, ки аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ амали гардонида мешаванд. Ҕораҳои химояи давлатӣ, инчунин метавонанд то оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ нисбат ба арзунанда, шоҳид ё ҷабрдида аз ҷиноят ё шаҳсони дигар, ки барои пешгирӣ ва кушодани ҷиноят мусоидат мекунанд, татбиқ шаванд [11, с.11].

Дар навбати худ ҳокимияти судӣ вазифадор карда шуд, ки ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсонро меҳвари фаъолияти худ қарор дода, тавассути қабули санадҳои одилонау қонунӣ татбики дурустӣ меъёрҳои Конститутсия ва қонунҳо, адолати судиро таъмин намояд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқовимат бо муомилоти гайриқонуни маводи нашъаварро ҳамчун қисми таркибии мубориза бо терроризми байналмилалӣ ва ҷинояткории муташаккили трансмиллӣ ҳисобида, ҳанӯз солҳои 1995-1996 ба Конвенсияҳои Созмони Милали Муттаҳид дар бораи воситаҳои нашъаовар ва моддаҳои психотропӣ ва дар бораи мубориза бо воситаҳои нашъаовар ва моддаҳои психотропӣ ҳамроҳ гардид. Дар кори Иҷлосияи махсуси Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид сарвари давлати Тоҷикистон Э.Раҳмон баромад намуда, дар бораи ташкили низоми бисёрзинаи ҳамкории байналмилалӣ, чун воситаи пурсамари муқовимат ба ин таҳдиди муосири глобалиӣ ва таъсиси «ҳалқаи амният» дар атрофи Афғонистон таклиф пешниҳод карда буд. Ин ҷораҳо барои минбаъд вусъат ва

густариш додани ҳамкории давлатҳо бар зидди ин зуҳуроти фочеабор мусоидат намуданд [4].

Ҳоло яке аз масъалаҳои муҳим дар раванди таҳқими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, ки чомеаи моро ба ташвиш овардаанд, муомилоти гайриқонуни маводи мухаддир, ифротгарӣ ва коррупсия мебошанд. Таъмини мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарӣ) мутобики Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарӣ)», Консепсияи амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф кардааст, барномаҳои ҷумҳуриявӣ ва нақшаҳои идоравӣ дар ин соҳа ба роҳ монда шудааст. Инчунин, тибки созишномаҳои байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷораҳои заруриро андешида истодааст, ки дар қаламрави худ ба фаъолияти террористӣ ва экстремистӣ (ифротгарӣ), ки муқобили манфиатҳои давлатҳо ва шаҳрвандони онҳо нигаронида шудааст, роҳ надиҳад, ба террористон паноҳгоҳ фароҳам наорад, низоми самараҳаҳши муборизаро зидди маблағузории терроризм ва экстремизм (ифротгарӣ) таъсис дихад ва таблиғоти террористӣ ва экстремистиро (ифротгароиро) бо роҳу услубҳои ҳам ҳуқуқӣ ва ҳам бо тарзу воситаҳои пешқадами иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии маънавӣ пешгирий кунад. Лекин таҳдиди терроризм ва экстремизми (ифротгарии) имрӯза бар хилоғи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ аз байн нарафтааст.

Аз ин лиҳоз, аз ҷониби мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия ва ҳокимијати судӣ, субъектҳои бевоситаи мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарӣ), дигар субъектҳои дар мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарӣ) иштироккунанда, мақомоти худидораи маҳаллӣ, шахсони мансабдор ва шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, андешидани тадбирҳои фаврии ҳусусияти сиёсӣ, ҳуқуқӣ, маънавӣ, ташкилӣ, иқтисодӣ, ҳарбӣ зарур ва ногузир аст. Дар қишвар зидди ин зуҳуроти ҳавғонки номатлуб аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муборизаи беамон давом дорад [12, с. 12-17].

Ҳарчанд, ки дар ин самт натиҷаҳои мусбат ба даст омада бошанд, ҳам, вале то ҳол ҷораҳои андешида шуда, кофӣ нестанд. Фаъолият дар соҳаи муқовимат зидди ҷинояткорӣ ба мусоидат ва ҳамкории тамоми табақаҳои ҷомеа ниёз дорад, зеро маводи мухаддир ба генофонди миллат зарба зада, ахлоқи ҷомеа, махсусан ҷавононро қоҳиш медиҳад ва гузашта аз ин, ҷунонки борҳо сардори давлат Э.Раҳмон таъкид карда буд, [3, с.124] яке аз сарҷашмаҳои маблағузории терроризм ва эҷоди ҳатар ба амнияти давлату ҷомеа ба ҳисоб меравад.

Ҳоло барои беҳтар намудани сатҳи риояи дақиқ ва якхелаи қонунҳо, тақвияти мавқеи Шӯрои адлия, Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон [13]. Шӯрои миллии муқовимат бо коррупсия, Шӯрои ҳамоҳангсозии мубориза бо ҷинояткорӣ, мустаҳкам карданӣ қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, баррасӣ ва ҳалли одилонаи арзу шикоят ва муроҷиатҳои зиёди шаҳрвандон, таъмини кафолатҳои муроғиавии иштирокчиёни муроғиаи судӣ, бартарияти ҷораҳои пешгирии ҷиноят ва дигар ҳуқуқвайронкунӣ дар фаъолияти мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, ҳусусан мақомотҳое, ки фаъолияти опреративӣ-чустучӯро амалӣ менамоянд, беҳтар кардани сифати ҳамкориҳои мақомотҳои ҳифзи

**Қаландарова М.Д.** Доир ба заминаҳои иҷтимоӣ-ҳуқуқии таҳқими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон

ҳуқуқ байни ҳамдигар, инчунин бо мақомотҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ногузир мебошанд.

Доир ба таъмини риояи қонунҳо як нуктаро қайд кардан зарур аст, ки арзу шикояти шаҳрвандон низ сатҳи риоя ва иҷро шуда истодани қонунҳоро инъикос карда метавонанд. Лекин, чи хеле, ки маводи омории мақомоти прокуратура шаҳодат медиҳанд, дар амалия арзу шикояти шаҳрвандон нисбати амал ё санадҳои гайри-қонунӣ, аксар вақт аз ҷониби шахсони ваколатдор ҳамчун «таҳқири шаҳсӣ» нисбати шахсияти худ фаҳмида мешавад ё шахсони мансабдор онро мисли «танқиди шаҳсӣ» қабул мекунанд [2].

Дар бисёр мавриҷҳо, шикоят, аслан нисбати шаъну шарафи шаҳс ё қасбии шахси мансабдор пешниҳод намешавад. Шикоят нисбати амал ё қароре, ки шахси ваколатдор ё суд бар хилоғи тартиби муқарраркардаи қонун анҷом додаст ё қабул кардааст, оварда мешавад. Бинобар ин, арз кардан, ё пешниҳод шудани шикоят аз ҷониби шаҳрванд дар асл «фочеки мудҳиш» нест. Аз як тараф, шахси шикояткунанда набояд бевосита ё бавосита ба хотири ҳимояи «шарафи рутба, идора ё мақомот» мавриди таъқиб қарор дода шавад, ки бевосита инкор кардани меъёри Конституцияи ҶТ мебошад. Аз ҷониби дигар, арзу шикоят барои саривакт ошкор ва бартараф карда шудани вайроншавии қонун, барқарор кардани ҳуқуқҳои вайроншуда; қонунӣ, асоснок ва одилона ҳал гаштани масъалаҳои ба миён омада ёрӣ мерасонад; масъулиятшиносии кормандони ваколатдори давлатиро то дараҷае баланд мебардорад; яке аз имкониятҳои воқеии иштироки намояндаҳои аҳли ҷамъиятро дар баамалбарории идоракуни давлатӣ таъмин менамояд.

Ҳамин тарик, таҳлили масъалаҳои мазӯъ нишон медиҳад, ки сабаби асосии арзу шикоятҳои мардум дар он аст, ки дар амал татбиқ шудани қонун дар бисёр соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, бинобар омилҳои субъективӣ ва манфиатдории баъзе шахсони мансабдори мақомотҳои давлатӣ ба мӯҳлатҳои гуногун «мавқуф» гузашта мешаванд ё то ворид шудани фармони даҳлдори роҳбари болоии соҳавӣ татбиқи қонунҳо «боздошта» мешаванд. (Баракс татбиқи фармон ё амри роҳбари идораи болоӣ назар ба санади меъёрио ҳуқуқӣ (қонун) саривакт ҷараён мегирад, ки ин хел муносибат ба қонун қувваи қатъӣ ва амали бевоситай меъёрҳоро қоҳиш медиҳад). Сатҳи пасти ташкили корбарӣ, нокифоягии маърифати ҳуқуқӣ, бемасъулиятӣ, «интизории» фармони маҳсуси роҳбари идораи болоӣ ё «намоишкории садоқат нисбати роҳбари идораи болоӣ», беътиноӣ нисбати татбиқи қонунҳо ва гайраҳо аз қабили омилҳои паҳнгаштае мебошанд, ки ба татбиқи воқеии қонунҳо ва амали гаштани ҳуқуқҳои шаҳрвандон, аксар вақт монеъ мешаванд, инчунин боиси норозигӣ ва нобоварии мардум ба қонун ва тартиботи ҳуқуқӣ мегардад.

Аз ин рӯ, қайд кардан ҷоиз аст, ки ба фаъолияти мақомотҳои назоратбаранда, таъқиби ҷиноятӣ ва прокуратура набояд танҳо аз рӯи шумораи аризаҳои воридшуда ё парвандаҳои ба суд ирсолшуда баҳо дода шаванд, ё ба фаъолияти суд аз рӯи парванадҳое, ки нисбати онҳо танҳо ҳукми айборкунанда бароварда шудааст. Миқдор дар ин сурат сифати корро ифода карда наметавонад. Фаъолияти мақомотҳои номбаршуда дар роҳи тарғибу ташвиқоти қонунҳо, ҳамкорӣ бо ташкилоту муассисаҳо оиди баррасии арзу шикоят, пешгирии ҷиноят, дигар ҳуқуқвайронкуниҳо ва оқибатҳои он бештар мақсаднок аст ва набояд сарфи назар карда шаванд.

Барои иҷрои бомувафақияти вазифаҳо оиди саривакт ва пурра ошкор кардани ҳуқуқвайронкунӣ, ҷиноят ва ба ҷавобгарӣ қашидани шахсони ҷиноят ё дигар

хукуқвайронкунӣ содир карда на танҳо дониши хукуқӣ, инчунин интизоми қатъӣ ва намунавии хизматӣ, истифодаи самараноки услубҳои пешқадам, такмили шаклҳои ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолият, татбиқи воситаҳои илмӣ-техникий ногузир ва ҳатмӣ мебошанд. Ҳангоми пешбуруди парвандаҳо ё баррасии баҳсҳои хукуқӣ риоя накардани талаботи қонун, сарфи назар аз он кӣ дар қадом асосроҳ дода шудааст, қатъиян ва набояд иҷозат дода шаванд, масъулияти муқаррарнамудаи қонун сарфи назар нагардида, санадҳои ғайриқонунӣ қабулшуда беътибор дониста, саривақт бекор карда шаванд.

Бо ҳамин мазмун сарвари давлатро ҳуқуқи мақомоти хифзи хукуқ ва соҳторҳои низомӣ, аз ҷумла Вазорати мудофиа, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Сарраёсати Қушунҳои сарҳадӣ, Гвардияи миллӣ, Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданий, Агентии назорати маводи нашъаовар ва соҳторҳои дигарро вазифадор кардааст, ки доир ба баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву ватанпаратӣ, ифтиҳори миллӣ, риояи савғанди ҳарбӣ, сатҳи қасбӣ, омодагии чисмонӣ ва рӯҳию равонии хизматчиёни ҳарбӣ, интизоми ҳайати шахсӣ, риояи ойинномаҳои ҳарбӣ ва волоияти қонун, инчунин тарбияи қадрҳои баландиҳтисос дар муассисаҳои таҳсилоти олии ҳарбии қишварамон ва давлатҳои пешрафтаи ҳориҷӣ ҷораҳои иловагии доимӣ андешанд; ҷобаҷогузории дурустӣ қадрҳои соҳа, баланд бардоштани сатҳи донишу таҳассуси онҳо, пешбарӣ қардани хукуқшиносони пуртакриба ба ишғоли вазифа, иҷрои саривақтии санадҳои судӣ ва роҳ надодан ба қонуншиканҳо дар фаъолияти судяҳо, инчунин ҳалли дигар масъалаҳои ташкилии фаъолияти мақомотҳои хифзи хукуқ ва судӣ, инчунин баҳри баланд бардоштани сатҳи маърифати хукуқии аҳолӣ тадбирҳои муассир андешида шаванд.

Ҳамин тариқ, ташаккули давлати хукуқбунёд дар Тоҷикистон аз таҳқими қонуният, тартиботи хукуқӣ, аз такмилёбӣ ва воқеан дар амал татбиқ шудани қонунҳо, сатҳи маърифати хукуқии аҳолии қишварамон вобастагии қалон дорад [10].

«Бунёди ҷомеаи пешрафта қабл аз ҳама эҳтироми қонун, баланд бардоштани маърифати хукуқӣ ва умуман таъмини волоияти қонунро тақазо мекунад. Мо бояд эҳтирому саҷда карданро ба қонун омӯзем, аз ҷаҳорҷӯбай Конститутсия берун набароем, ки қонуну қонуният мизони воқеии зиндагӣ, пойдевори ҳаётӣ ҳаррӯза ва низоми ҳамешагии давлатдории мо гардад» [1, с.41].

**Калидвоҷсаҳо:** замина, принсип, қонун, ҳукуқ, қонунгузорӣ, коррупсия, мақомот, ҳимоя, адолат, муқовимат, қонуншиканӣ, кафолат.

#### **Пайнавишт:**

1. Ализода З. Ваколатдор оид ба ҳукуқи инсон ва вазъи ҳукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Давлат – қафили ҳукуқу озодиҳои шаҳрванд // Минбари ҳалқ. №16 (8309) аз 19 апрели соли 2012.
2. Раҳмон, Э. Муқовимати турсамар ба таъдиди муосири глобалий. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати 10 солагии таъсисёбии Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 30 майи соли 2009. // Садои мардум. №71 (2447). 2 июни соли 2009
3. Барномаи ислоҳоти судӣ-ҳукуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015 -2017 аз 5 январи соли 2015 № 327

**Қаландарова М.Д.** Доир ба заминаҳои иҷтимоӣ-ҳуқуқии таҳқими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон

4. Гоибов Р.Д. Судебное правоприменение в условиях судебно-правовой реформы в постсоветском Таджикистане: общетеоретический аспект: автореф...дисс.к.юр.н. – Душанбе, 2012.- 288 с.
5. Искандаров З.Ҳ. Роль органов прокуратуры в обеспечении защиты прав и свобод человека в уголовном процессе // Қонуният. - №2, -2004, - 127 с.
6. Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» //Ахбори Мажлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2001, №7, мод.490; соли 2003, №12, мод.685; соли 2004, №5, мод.347; соли 2006, №3, мод.143; соли 2007, №7, мод. 651;соли 2008, № 3, мод. 181; №6, мод. 443; №12, ыисми 1, мод. 982. -20 с.
7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи давлатии шитироқчиёни мурофиаи судии ҷиноятӣ» аз 29 декабря соли 2010 №644. Душанбе. «МАТН» 2011. - 25 с.
8. Раҳматулев А.Э., Шарифов Ф.М. Заминаҳои иҷтимоӣ-ҳуқуқии ташаккули давлати ҳуқуқбунёд дар Тоҷикистон –Душанбе: 2012.- 124 С.; Алексеев С.С. Теория государства и права-М.: Норма, 2004. -С.84; Рајнов Ф.М. Проблемы теории государства и права-М.:Право,2003. -с.292.
9. Раҳмон, Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат./ Раҳмон, Э./ ҷилди 5. – Душанбе, Ирфон 2005.- 501с.
10. Раҳмон, Э. Матбуот ёвари давлату ҳукумат аст. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷлиси тантиавӣ баҳшида ба 100 солагии матбуоти тоҷик // Минбари халқ. 2012.№11(834).
11. Раҳмон, Э. Масъулият барои фардои миллат. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 апрели 2003.
12. Тоҳиров Ф.Т. Ведущая роль основного закона // Народная газета. -2011-№47.
13. Шаропов С.Ш. Правовые вопросы борьбы с терроризмом // Гос.и право. -№3.2000.- 118 С.

**Reference Literature:**

1. Rakhmon Emomali. Independence of Tajikistan and Rebirth of Nation / Emomali Rakhmon. V.5. - Dushanbe, 2005. – p.41. 501pp.
2. Rakhmon Emomali. Press Is State's and Government's Assistant. Tajikistan Republic President's Speech at the Sitting Devoted to the 100-th Anniversary of the Tajik Press // Sadoi Mardum (The People's Voice), 2012, № 11 (824). -8 pp.
3. Rakhmon Emomali. Responsibility before the Nation's Future. Tajikistan Republic President's Message to Majlisi Oli of Tajikistan Republic from April 4, 2003. Tajikistan Republic President's Speech at the Meeting with the Officers of the Bodies of Law Order and Force Frameworks on February 9, 1999 and May 31, 2002. Djumkhuriyat. – pp. 3, 16.
4. Rakhmon Emomali. Resultative Withstanding and Modern Global Challenges. Tajikistan Republic President's Speech Devoted to the 10-th Anniversary of the Agency on Combat with Illegal Circulation of Narcotic Drugs under the President of Tajikistan Republic from May 30, 2009 // Sadoi Mardum. № 71 (2447) from July 2, 2009. – pp. 4,16.
5. Iskandarov Z.Kh. The Role of Procurator's Office Bodies in Insurance of Man's Rights and Freedoms in Trials on Crimes // Konuniyat(Legitimatenese) № 2, 2004. – p. 78; Isoyev M.Sh. Theoretical-Legal Grounds of Respect for Individual at the Stage of Preliminary Investigation in Tajikistan Republic. – Dushanbe, 2005. – pp. 10, 302.

6. Rakhmatulloyev A.E., Sharifov F.M. *Social-Legal Prerequisites of the Formation of a Law-Abiding State in Tajikistan Republic.* - Dushanbe, 2012. – 124 pp.
7. Sotivoldiyev R.Sh. *Problems of the Theory of State and Law. Text-book. V.2.* - Dushanbe, 2010. – pp. 642-650; - 760 pp.
8. Goibov R.D. *Forensic Law Application under the Conditions of Forensic-Legal Reform in post-Soviet Tajikistan: General Theoretical Aspect. Synopsis of the candidate dissertation in jurisprudence.* - Dushanbe, 2012. – 22 pp.
9. Zukhurov Sh. *The Role of Forensic Power in Insurance of Law Priorities and Social Justice* // *Sadoi Mardum. №№ 60-61 (2585-2586) from May 29, 2010.* – 16 pp.
10. *Constitutional Law of Tajikistan Republic «On Tajikistan Republic Courts»* // *Tidings of RT Majlisi Oli.* 2000, № 7, – p. 490.